

**Тарофаҳо барои хизматрасонӣ ба шахсони
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ**



БОНКИ ЭСХАТА

ш. Хуҷанд - 2016

«Тасдиқ мекунам»

Раиси Раёсати

ЧСК «Бонки Эсхата»

Носиров Х. Д.

«26» январи соли 2016



МУНДАРИҶА:

Номгӯи хизматрасонӣ	Саҳифа
Муқаррароти умумӣ	3
II. Амалиётҳо барои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ	
1. Кушодан ва бурдани суратҳисоб	4
2. Интиқолҳои бонкӣ	4
3. Қарздиҳӣ	6
4. Амонатҳо, иҷораи маҳзанҳои амонатӣ	6
5. Амалиётҳо бо пули нақд	6
6. Намудҳои дигари хизматрасонӣ	7
7. Амалиётҳои мубодилаи асъор	7
8. Амалиётҳо бо қортҳои пардохтии бонкӣ	7
9. Аккредитивҳо	10
10. Кафолатҳо	11
11. Низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»	12

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Бонк ҳуқуқ дорад тарофаҳои мазкурро яктарафа, ба таври худ тағйир диҳад ва ё ба он илова дарорад, ҳамзамон вазифадор аст дар ин бора дар мӯҳлатҳое, ки дар шартномаҳои байни мизоҷон ва бонкҳои муросил нишон дода шудааст, онҳоро хабардор намояд.
2. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк (комиссия) бо пули миллӣ гирифта мешавад. Мумкин аст ҳаққи хизмат, дар асоси созишномаи бо мизоҷ басташуда, бо асъоре, ки бо он амалиёт гузаронида мешавад мутаносибан бо нишондоди БМТ дар рӯзи пардохт, гирифта шавад.
3. Ҳамаи хароҷотҳо (хароҷотҳо вобаста ба нақлиёт, почта, телеграф, ҳаққи хизмати бонкҳои муросил, пардохтҳо вобаста ба расмиятдарорӣ дар идораи нотариалӣ ва ғайра), ки барои иҷрои супоришҳои мизоҷ аз тарафи Бонк сарф мешавад ва ё шудааст, аз тарафи мизоҷ бо нархи аслиаш рӯйпӯш карда мешавад.
4. Бонк барои нодурустии реквизитҳо (маълумотҳо) дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки аз тарафи мизоҷ пешниҳод шудааст, хатогихо, шарҳи нодуруст дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ва ҳамчунин барои маълумотҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки бархилофи дастурамалҳои амалкунандаи БМТ ва дигар меъёрҳои ҳуқуқии ҚТ мебошанд, ҷавобгар нест.
5. Дар ҳолати бекор карда шудани супоришоти мизоҷ, ҳаққи хизмати гирифташуда баргардонида намешавад.
6. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо фоиз нишон дода шудааст, ба намуди фоиз аз маблағи амалиёт, дар баъзе ҳолатҳо бо нишон додани андозаи баландтарин ва ё пасттарин гирифта мешавад. Дар ин ҳолат кам кардани андозаи комиссия дар асоси амрнома, фармон, қарори Раиси Раёсати ҚСК «Бонки Эсхата» ба амал бароварда мешавад.
7. Дар баъзе ҳолатҳои зарурӣ, ҚСК «Бонки Эсхата» метавонад дар асоси созишномаи тарафайн меъёрҳои муқарраршударо барои амалиётҳои мушаххас тағйир диҳад.
8. Тарофаҳо ва шартҳои мазкур аз «01» феввали соли 2016 мавриди амал қарор дода шуда, тарофаҳо ва шартҳои то ин дам амалкунанда бе эътибор дониста мешаванд.

АМАЛИЁТҲО БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ

1. КУШОДАН ВА БУРДАНИ СУРАТҲИСОБ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ		
1.1	Барои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ташкилотҳои хайрия	Бе ҳаққи хизмат
1.2	Барои дигар шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ	35 сомонӣ
1.3	Маҳкам кардани суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
1.4	Барқарор намудани суратҳисоб баъди маҳкам кардани он	Бе ҳаққи хизмат
1.5	Бурдани суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
1.6	Додани тасдиқнома оид ба суратҳисоб вобаста ба амалиётҳои гузаронидашуда.	Бе ҳаққи хизмат
1.7	Додани нусхаҳои тасдиқнома оид ба суратҳисобҳо (бо талаби мизоч)	Бе ҳаққи хизмат
1.8	Додани нусхаи ҳуҷҷатҳои пардохтӣ	Бе ҳаққи хизмат
1.9	Нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаҳои ҳуқуқӣ	Бе ҳаққи хизмат

2. ИНТИҚОЛҲОИ БОНКӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
2.1	Воридшаванда (ба ҳисобгирӣ)	Бе ҳаққи хизмат
2.2	Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ):	
2.2.1 ^v	Бо воситаи низоми пардохтҳои электронӣ: - аз соати 08 ⁰⁰ то 12 ⁰⁰ - аз соати 13 ⁰⁰ то 15 ⁰⁰ - аз соати 15 ⁰⁰ то 17 ⁰⁰ - баъд аз соати 17 ⁰⁰	3 сомонӣ 5 сомонӣ 7 сомонӣ 10 сомонӣ
	Супоришномаҳои пардохтии байнибонкии электронӣ тавассути низоми «Бонк-Мизоч»/«Интернет-Бонк» то соати 15 ⁰⁰	Бе ҳаққи хизмат
	- аз соати 15 ⁰⁰ то 17 ⁰⁰	5 сомонӣ
	- баъд аз соати 17 ⁰⁰	10 сомонӣ
2.2.2	Бо воситаи низоми пардохтҳои электроники дохилибонкӣ	Бе ҳаққи хизмат
2.3	Ҳаққи хизмат барои гузаронидани таҳқиқ бо талаби мизоч ҳангоми пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳо, бозхонд ва ё тағйири супоришномаҳои пардохтии иҷрошуда.	6,6 сомонӣ

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ

2.4	Воридшаванда (ба ҳисобгирӣ)	Бе ҳаққи хизмат
2.5	Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ):	
2.5.1	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони ҶСК «Бонки Эсхата» ^[1]	Бе ҳаққи хизмат
2.5.2 ^V	<p>Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар то соати 12⁰⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бо RUB - бо USD - бо EUR - бо KZT - бо KGS - бо дигар намудҳои асъори хориҷӣ <p>Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар баъд аз соати 13⁰⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бо RUB - бо USD - бо EUR - бо KZT - бо KGS - бо дигар намудҳои асъори хориҷӣ 	<p>100 сомонӣ</p> <p>250 сомонӣ</p> <p>350 сомонӣ</p> <p>100 сомонӣ</p> <p>100 сомонӣ</p> <p>250 сомонӣ</p> <p>150 сомонӣ</p> <p>350 сомонӣ</p> <p>400 сомонӣ</p> <p>150 сомонӣ</p> <p>150 сомонӣ</p> <p>250 сомонӣ</p>
2.5.3 ^V	<p>Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар тавассути низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк» то соати 12⁰⁰:^[2]</p> <ul style="list-style-type: none"> - бо RUB - бо USD - бо EUR - бо KZT - бо KGS - бо дигар намудҳои асъори хориҷӣ <p>Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар тавассути низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк» баъд аз соати 13⁰⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бо RUB - бо USD - бо EUR - бо KZT - бо KGS - бо дигар намудҳои асъори хориҷӣ 	<p>50 сомонӣ</p> <p>150 сомонӣ</p> <p>250 сомонӣ</p> <p>70 сомонӣ</p> <p>70 сомонӣ</p> <p>225 сомонӣ</p> <p>50 сомонӣ</p> <p>150 сомонӣ</p> <p>250 сомонӣ</p> <p>100 сомонӣ</p> <p>100 сомонӣ</p> <p>225 сомонӣ</p>
2.6 ^V	<p>Ҳаққи хизмат барои бо дархости мизоҷ гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар-бахрагир (қабулкунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани тағйирот ва иловаҳо ба пардохтҳо.</p> <ul style="list-style-type: none"> - бо RUB - бо USD - бо EUR 	<p>200 сомонӣ</p> <p>400 сомонӣ</p> <p>400 сомонӣ</p>

Эзоҳ:

1. Дар ин ҳолат мизоҷ метавонад маблағи пулиро танҳо ба номи худ интиқол намояд.

2. Интиқолҳои бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар тавассути низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-бонк», ки баъд аз соати 12⁰⁰ гузаронида мешаванд, ҳамчун амалиётҳои баъди соати 13⁰⁰ гузаронидашуда ба ҳисоб мераванд.

3. ҚАРЗДИҲӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ		
3.1	Додани қарзҳо	мувофиқи созишнома
3.2	Тартиб додани нақшаҳои тиҷоратӣ (бизнес-планҳо)	мувофиқи созишнома

4. АМОНАТҲО, ИҶОРАИ МАХЗАНҲОИ АМОНАТӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ		
4.1	Амонатҳои мӯҳлатнок	мувофиқи созишнома
4.2	Маслиҳатҳои соҳавӣ	мувофиқи созишнома
4.3	Иҷораи маҳзан (сейф)-ҳои амонатӣ (барои як моҳ):	
4.3.1	Навъи 1	
	ҳаҷм – 8×30×43 см	50 сомонӣ
	ҳаҷм – 15×30×43 см	100 сомонӣ
	ҳаҷм – 30×30×43 см	150 сомонӣ
4.3.1	ҳаҷм – аз 30×30×43 см боло	мувофиқи созишнома, вале на кам аз 150 сомонӣ
4.3.2	Навъи 2	
	ҳаҷм – 4×22×33 см	50 сомонӣ
	ҳаҷм – 14,5×22×33 см	100 сомонӣ
4.3.2	ҳаҷм – 29×22×33 см	150 сомонӣ
4.4	Амонатҳои суғуртавӣ	200 сомонӣ

5. АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
5.1	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
5.2 ^I	Пурра кардани суратҳисоб тариқи НИП «Сония» бо ҳаҷми маблағи пардохт (нақдӣ):	
	- то 600 сомонӣ эътиборан - зиёда аз 600 сомонӣ	2 сомонӣ 0,3% аз маблағ
5.3 ^V	Пардохти пулҳои нақд:	
	- пардохти пулҳои нақд аз суратҳисоби мизоҷони бонк ^[3] .	то 0,7%
5.4	Хизматрасонии ҳадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)	мувофиқи созишнома

5.5	Тафтиши асли будани асьор (варақ ба варақ)	мувофиқи созишнома
Амалиётҳо бо асьори хориҷӣ		
5.6	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
5.7	Пардохти пулҳои нақд бо асьори хориҷӣ ^[3]	0,6%
5.8	Мубодилаи пулҳои нақди хориҷӣ	мувофиқи созишнома
5.9 ^{VI}	Ивази пулҳои фарсудаи хориҷӣ (доллари ИМА, рубли русӣ ва евро) ба асьори коршоями ҳамон давлат	5% аз маблағи ивазкардашуда ^[4]
5.10	Хизматрасонии ҳадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)	мувофиқи созишнома
5.11	Тафтиши асли будани асьор (варақ ба варақ)	мувофиқи созишнома
5.12	Қабули чекҳо ба инкассо	мувофиқи созишнома

Эзоҳ:

3. Пардохти пулҳои нақд аз суратҳисоби мизоҷон бо шартӣ аз тарафи мизоҷ як рӯз пеш аз гирифтани он пешниҳод намудани дархост амалӣ карда мешавад.

4. Комиссия бо пули милли (сомонӣ) гирифта мешавад.

6. НАМУДҲОИ ДИГАРИ ХИЗМАТРАСОНӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
6.1 ^{VI}	Додани маълумотнома бо талаби мизоҷон, ба ғайр аз маълумотнома бо талаботи дигар сохторҳои бонк	20 сомонӣ
6.2	Додани варақаҳои расмӣ	аз рӯи арзиш
6.3 ^{IV}	Тасдиқи варақа бо намунаи имзо ва нақши мӯҳри мизоҷони бонк барои 2 нусха	40 сомонӣ ^[5]
6.4	Додани дафтарчаи чекии пулӣ: - 25 варақа - 50 варақа	15 сомонӣ 25 сомонӣ
6.5	Маслиҳатҳои соҳавӣ	мувофиқи созишнома
6.6	Муҳосираи маблағҳои ба суратҳисоби мизоҷ барои пешпардохти нахи пахта воридшуда	бе ҳаққи хизмат
6.7 ^V	Додани маълумоти Бюрои қарзию иттилоотии Тоҷикистон(БҚИТ) бо талаби мизоҷон	59 сомонӣ бо назардошти ААИ (андоз аз арзиши иловашуда)

Эзоҳ:

5. Ҳаққи хизмат бе назардошти андоз аз арзиши иловашуда.

7. АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАИ АСЪОР

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
7.1	Амалиётҳои мубодилавӣ бо асьори хориҷӣ	аз -5% то +10% ^[6]
7.2	Мубодилаи як намуди асьори хориҷӣ ба дигар намуди асьори хориҷӣ	аз -5% то +10% ^[6]

Эзоҳ:

6. Нисбати қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон дар рӯзи амалиётӣ

8. АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ

№	Намуди амалиётҳо	Арзиш	
		бо мӯҳлати амали 1 сола	бо мӯҳлати амали 2-3 сола.
8.1	Вобаста ба лоиҳаи музди меҳнат (шахсони ҳуқуқӣ):		
8.1.1	Кушодани суратҳисоби кортӣ-депозитӣ	Бе ҳаққи хизмат	
8.1.2	Депозити суғуртавӣ ба суратҳисоби кортӣ:		
	Корти минтақавӣ	0,00 сомонӣ	
	Maestro	0,00 сомонӣ	
	Visa Electron	0,00 сомонӣ	
	Visa Classic	500 сомонӣ	
	Visa Gold	1000 сомонӣ	
8.1.3 ^{III}	Хизматрасонии кортӣ бо пешниҳоди кортҳои пардохтии бонкӣ ва лифофа бо рамзи махфӣ		
	Корти минтақавӣ	Бе ҳаққи хизмат	
	Maestro	30 сомонӣ	
	Visa Electron	50 сомонӣ	
	Visa Classic	180 сомонӣ	
	Visa Gold	200 сомонӣ	
8.2	Хизматрасониҳои иловагӣ барои таъмини бехатарӣ		
8.2.1	Бо хоҳиши мизоҷ ва ё вобаста ба ҳолатҳои ғайриҷашмдошт муваққатан маҳкам намудани кортҳо.	5 сомонӣ	
8.2.2	Тафтиши интиқолҳои баҳснок	45 сомонӣ	
8.3	Ҳаққи хизмати эмитенти(барориши)-и бонк барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаҳои дохилӣ бо кортҳои ҶСК «Бонки Эсхата»		
8.3.1	Гирифтани чек оид ба бақияи суратҳисоб (нуқтаҳои додани пул, банкоматҳо). - Кортҳои минтақавӣ, Maestro, Visa (Electron, Classic, Gold)	0,20 сомонӣ	
8.3.2	Гирифтани пулҳои нақд (нуқтаҳо, банкоматҳо, кассаи Бонк) бо сомонӣ (шахсони воқеӣ): - Кортҳои минтақавӣ, Maestro, Visa (Electron Classic, Gold)	0,5%	
8.3.3	Гирифтани пулҳои нақд (нуқтаҳо, банкоматҳо, кассаи Бонк) бо сомонӣ (вобаста ба лоиҳаи музди меҳнат) - Кортҳои минтақавӣ, Maestro, Visa (Electron, Classic, Gold)	Бе ҳаққи хизмат	

8.3.4	Гирифтани пулҳои нақд (нуқтаҳо, банкоматҳо, кассаи Бонк) бо доллари ИМА: - Кортҳои минтақавӣ - Maestro, (Visa Electron Classic, Gold)	2% 2%
8.3.5	Ҳаққи хизмат ҳангоми харид аз ташкилотҳои савдо ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои пардохтии бонкӣ	Бе ҳаққи хизмат
8.4	Ҳаққи хизмати эмитенти(барориши)-и бонк барои гузаронидани амалиётҳои байниминтақавӣ дар шабакаи «Уралсиб» бо кортҳои ҶСК «Бонки Эсхата»	
8.4.1	Гирифтани пулҳои нақд бо Сомонӣ ва доллари ИМА (нуқтаҳои додани пулҳо, банкоматҳо): - Корти минтақавӣ, - Maestro, Visa (Electron, Classic, Gold)	1% 2% min 3\$
8.4.2	Ҳаққи хизмат ҳангоми харид аз ташкилотҳои савдо ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои пардохтии бонкӣ	Бе ҳаққи хизмат
8.4.3	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисоб (бо воситаи банкомат)	0,20 сомонӣ
8.5	Ҳаққи хизмати эмитенти(барориши)-и бонк барои гузаронидани амалиётҳои дар шабакаи бонкҳои дигар бо кортҳои ҶСК «Бонки Эсхата» (амалиётҳои беруна)	
8.5.1	Гирифтани пулҳои нақд (нуқтаҳо, банкоматҳо) дар шабакаҳои бонкҳои дигар: - Maestro Visa (Electron, Classic, Gold)	2% min 4\$
8.5.2	Ҳаққи хизмат ҳангоми харид аз ташкилотҳои савдо ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои пардохтии бонкӣ	Бе ҳаққи хизмат
8.5.3	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисоб (бо воситаи банкомат)	0,20 сомонӣ
8.6	Ҳаққи хизмати эквайрингии бонк барои хизматрасонӣ ба мизоҷони байниминтақавӣ ва беруна	
8.6.1	Гирифтани пулҳои нақд бо Сомонӣ ва доллари ИМА (банкоматҳо): - MasterCard, Visa (Electron, Classic, Gold)	Бе ҳаққи хизмат
8.6.2	Гирифтани пулҳои нақд бо Сомонӣ ва доллари ИМА (нуқтаҳои пардохти пулҳо, терминалҳо): - MasterCard, Visa (Electron, Classic, Gold)	1%
8.6.3	Ҳаққи хизмати бонкӣ аз рӯи эквайрингии тиҷоратӣ, ки аз корхона ва ташкилотҳои савдо дошта мешаванд: - амалиётҳои эквайрингии беруна аз рӯи кортҳои VISA ва Master Card; - амалиётҳои эквайрингии байниминтақавии VISA ва Master Card; - амалиётҳои эквайрингии on-bank	аз 2% то 2,5% аз 2% то 2,5% 1%
8.7	Хизматрасониҳои иловагӣ	

8.7.1	Ба мизоҷ додани тасдиқнома бо воситаи E-mail	Бе ҳаққи хизмат
8.7.2	Мувофиқи аризаи мизоҷ аз суратҳисоби кортии ӯ гузаронидани маблағ.	мутобиқи боби 2
8.7.3	Додани корти нав ҳангоми гум кардан ва ё корношоям шудани он. Инчунин дар ҳолати коди махфӣ (ПИН-код): - Барои кортҳои минтақавӣ (шахсони воқеи ва ҳуқуқӣ); - Барои кортҳои бонкии Visa Electron, Classic ва Gold (шахсони воқеи ва ҳуқуқӣ) ба ғайр аз арзиши корти бонкӣ.	20 сомонӣ 45 сомонӣ
8.7.4	Ҳаққи хизмат барои ба таври фаврӣ додани кортҳои асосӣ.	70 сомонӣ
8.7.5	Гузаронидани маблағи музди меҳнат ба суратҳисоби корти аз маблағи умумӣ (вобаста ба лоиҳаи музди меҳнат)	0,3%
8.7.6	Арзиши пайвастанавӣ ба «SMS» - маълумотдиҳии ба корти пардохтии бонкии пайвастаншуда (тавассути «SMS» маълумот додан дар бораи кортҳои пардохтии бонкӣ) ^[7]	3 сомонӣ дар як моҳ

Эзоҳ:

7. Пардохти абонентӣ барои хизматрасонии «SMS»-ӣ, ки ба кортҳои бонкӣ пайвастан мебошад, ҳар моҳ то санаи 5-ум дошта мешавад.

9. АККРЕДИТИВҲО

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ		
9.1	Аккредитивҳои содиротӣ^[8]	
9.1.1	Тасдиқи аккредитив ҳангоми мавҷудияти таъминот	120 сомонӣ
9.1.2	Тасдиқи аккредитив бе таъминот	мувофиқи созишнома ё қарори Кумитаи Қарзӣ
9.1.3	Авизо (огоҳиномаи расмӣ)-и аккредитив ба мизоҷи бонк	то 0,5%, min. 120 сомонӣ тах. 2500 сомонӣ (ҳаққи хизмат баъд аз воридшавӣ гирифта мешавад).
9.1.4	Авизо (огоҳиномаи расмӣ)-и аккредитив ба бонки муросил	до 0,5%, min 80 сомонӣ
9.1.5	Авизо (огоҳиномаи расмӣ) ба тағйиротҳои аккредитиви гирифташуда	Бе ҳаққи хизмат
9.1.6	Иҷрои дархостҳо вобаста ба бекоркунӣ, тағйироти шартҳои аккредитив ва иҷрои ўҳдадориҳо аз рӯи он.	30 сомонӣ
9.1.7	Хароҷотҳои почтавӣ	аз рӯи факт
9.1.8	Аккредитиви интиқолий	то 0,1%, min 290 сомонӣ

9.1.9	Тасдиқ аз тарафи бонкҳои сеюм	аз рӯи факт
9.2	Аккредитивҳои воридагӣ^[9]	
9.2.1	Кушодани аккредитив бо таъминоти пулӣ	то 0,5%, min. 170 сомонӣ, max. 4500 сомонӣ
9.2.2	Кушодани аккредитив бе таъминоти пулӣ	мувофиқи созишнома ё қарори Кумитаи Қарзӣ
9.2.3	Тағйир додани шартҳои аккредитив (барои ҳар як тағйирот) ^[10]	30 сомонӣ
9.2.4	Комиссия барои ихтилоф бо шартҳои аккредитив (барои ҳар як ихтилоф)	50 сомонӣ, max. 100 сомонӣ
9.2.5	Гузaronидани амалиёти пардохти аз рӯи аккредитив	мутобиқи боби 2
9.2.6	Хароҷотҳои почтавӣ	аз рӯи факт
9.2.7	Иҷрои дархостҳо вобаста ба бекоркунии аккредитив ва иҷрои ўҳдадориҳо аз рӯи он.	30 сомонӣ

Эзоҳ:

8. Ҳаққи хизмати бонкҳои мобайниро бенефитсиар (баҳрагир) мепардозад, агар бо шартҳои аккредитив дигар хел пешбинӣ нашуда бошад.

9. Ҳаққи хизмати бонкҳои мобайниро аризадиҳанда мепардозад, агар бо шартҳои аккредитив дигар хел пешбинӣ нашуда бошад.

10. Зиёд намудани маблағи аккредитив барои ҳисоби комиссия ҳамчун кушодани аккредитиви мустақил ҳисоб меравад

10. КАФОЛАТҲО

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
10.1	Кафолати бонкӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти иқтисодии мизоҷ истифода бурда мешавад (пули миллӣ)^[11]	
10.1.1	Маслиҳати пешакӣ	Бе ҳаққи хизмат
10.1.2	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо 100% таъминоти пулӣ	то 4% солона (мутобиқи қарори Кумитаи Қарзӣ), min 150 сомонӣ
10.1.3	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо таъминоти гарави молӣ ва ё зомин ^[12]	то 12% солона,
10.1.4	Тағйир додани шартҳои кафолат (барои ҳар як тағйирот) ^[13]	60 сомонӣ
10.1.5	Авизо (огоҳиномаи расмӣ), тафтиши кафолат (% аз маблағи кафолати бонкӣ)	то 0,1%, min 30 сомонӣ
10.1.6	Пеш аз мӯҳлат бекор намудани кафолати бонкӣ пештарбасташуда	Бе ҳаққи хизмат
10.1.7	пардохтҳо аз рӯи кафолатҳо	мутобиқи боби 2
10.2	Кафолати бонкӣ, ки барои фаъолияти иқтисодии бурунмарзии мизоҷ истифода бурда мешавад (асъори хориҷӣ)^[11]	
10.2.1	Маслиҳати пешакӣ	Бе ҳаққи хизмат

10.2.2	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо 100% таъминоти пулӣ	то 4% солона (мутобиқи қарори Кумитаи Қарзӣ), min 150 сомонӣ
10.2.3	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо таъминоти гарави молӣ ва ё зомин. ^[12]	то 12% солона (мутобиқи қарори Кумитаи Қарзӣ), min 150 сомонӣ
10.2.4	Тағйир додани шартҳои кафолат (барои ҳар як тағйирот) ^[13]	80 сомонӣ
10.2.5	Авизо (огоҳиномаи расмӣ), тафтиши кафолат (% аз маблағи кафолати бонкӣ) ба бонки муросил	0,1%, min 100 сомонӣ
10.2.6	Авизо (огоҳиномаи расмӣ), тафтиши кафолат (% аз маблағи кафолати бонкӣ) ба мизоҷи бонк	0,1%, min 100 сомонӣ, (комиссия баъд аз воридшавии пардохт гирифта мешавад)
10.2.7	Бекор намудани кафолати бонкии пештарбасташуда.	Бе ҳаққи хизмат
10.2.8	Хароҷотҳои почтавӣ	аз рӯи факт
10.2.9	Пардохтҳо аз рӯи кафолатҳо	мутобиқи боби 2

Эзоҳ:

11. Ҳаққи хизмати бонкҳои мобайниро аризадиҳанда мепардозад, агар бо шартҳои кафолат дигар хел пешбинӣ нашуда бошад.
12. Дар ҳолати аз тарафи мизоҷ иҷро накардани ўҳдадорӣ ва аз тарафи бонк пардохта шудани ин ўҳдадорӣ, аз рӯзи пардохт мутобиқи қарори кумитаи қарзӣ фоиз ситонида мешавад.
13. Зиёд намудани маблағи кафолат барои ҳисоби комиссия ҳамчун кушодани кафолати мустақил ҳисоб меравад.

11. НИЗОМИ «БОНК-МИЗОҶ»/«ИНТЕРНЕТ-БОНК»

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
11.1.1	Ба қайд гирифтани дар САБ (системаи автоматикунонидашудаи бонкӣ) ва барориш (генератсия)-и калидҳои электронӣ, аз он ҷумла барориш (генератсия)-и нақшавӣ	Бе ҳаққи хизмат
11.1.2	Насб кардани низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк» дар компютери мизоҷ	Бе ҳаққи хизмат
11.1.3	Омузиши аввалияи кормандони Мизоҷ бо кори низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»	Бе ҳаққи хизмат
11.1.4	Барориш (генератсия)-и такрорӣ калидҳои электронӣ дар асоси дархости хаттӣ мизоҷ (дар ҳолати иваз намудани сардорон, компрометатсия ё гум кардани калид).	50 сомонӣ
11.1.5	Даъвати такрорӣ мутахассиси Бонк аз тарафи мизоҷ ҳангоми вайрон шудани низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»	30 сомонӣ
11.1.6	Ҳаққи абонентӣ (дар як моҳ)	Бе ҳаққи хизмат
11.1.7	Маслиҳатҳо бо телефон	Бе ҳаққи хизмат

Тағйироту иловаҳо:

I - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №36/16 аз 15 марти 2016 сол.

II - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №39/16 аз 25 марти 2016 сол.

III - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №57/16 аз 10 майи 2016 сол.

IV - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №157/16 аз 29 декабри 2016 сол.

V - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №05/17 аз 10 январӣ 2017 сол.

VI - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №48/17 аз 6 марти 2017 сол.

VII - Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №49/17 аз 6 марти 2017 сол.

Ҷамъияти Саҳҳомии Кушодаи «Бонки Эсхата»

735712, ш. Хуҷанд, кӯч. Гагарин, х. 135

Тел./факс: (+992) 44 600 0 600

E-mail: info@eskhata.com